

ПЕРОМУНИ  
КОРБУРДИ АФКОРИ  
ПЕДАГОГИИ ЧАЛОУДДИНИ  
РУМИЙ ДАР ДАРСХОИ  
ЗАБОНИ ТОЧИКӢ

О ПРИМЕНЕНИИ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
МЫСЛЕЙ ДЖАЛАЛУДДИНА РУМИ  
НА УРОКАХ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА

ON THE  
APPLICATION OF THE PEDAGOGICAL  
THOUGHTS OF JALALUDDIN RUMI  
AT THE LESSONS OF THE TAJIK  
LANGUAGE

Рахимова Манзура Ахмадовна, омӯзгори кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти тоҷики МДТ “ДДХ ба номи ақад. Б. Гафуров” (Тоҷикистон, Хӯҷанд)

Рахимова Манзура Ахмадовна, преподаватель кафедры методики преподавания таджикского языка и литературы ГОУ “ХГУ имени ақад. Б. Гафурова” (Таджикистан, Худжанд)

Rahimova Manzura Ahmadovna, lecturer of the department of Tajik language and literature and its methods of teaching under the SEI “KhSU named after acad. B. Gafurov” (Tajikistan, Khujand), E-mail:rahimova24@mail.ru

**Вожсаҳои калидӣ:** афкори педагогӣ, забони тоҷикӣ, дарс, адабиёт, Ҷалолуддини Румӣ

Мақола ба масъалаи роҳу усулҳои корбурди осори Ҷавлонӣ дар дарсҳои забони тоҷикӣ баҳшида шудааст. Қайд мешавад, ки таҳлили китобҳои дарсии забони тоҷикии мактабҳои миёна нишон додаанд, ки дар онҳо намунаҳо аз осори Ҷалолуддини Румӣ хеле каманд. Собит мегардад, ки истифодаи ҳикмати баланди ашъори Ҷавлонӣ дар дарсҳои забони тоҷикӣ барои забономӯзишу забондонии шогирдон муассир буда, ҳусни дарс ва ҷанбаи тарбиявии онро меафзояд. Пешниҳод мешавад, ки матн ҳамчун маводи дидактиկӣ дар баробари инъикос намудани ҳодисаи забонӣ бояд дорои ҷанбаи тарбиявӣ бошад ва имтилооти наъ ба ҳонанда дода тавонад ва, бешак, осори мондагори Ҷавлонӣ дарҳури ин матлаб аст. Ҳулоса мешавад, ки истифодаи абёти пурҳикмату тарбиявии Ҷалолуддини Румӣ аз як тараф, алоқамандии байни фанҳои забон ва адабиётро таъмин намояд, аз ҷониби дигар барои тарбияи ахлоқӣ ва омӯхтани назокати забон, вожсаву таркиботи ҷудогона, маъноҳои мутаорifi онҳо ба ҳонанда кӯмак мекунад.

**Ключевые слова:** педагогическая мысль, таджикский язык, урок, литература, Джалалуддин Руми

Статья посвящена исследованию вопроса о способах и методах использования низдатательных бейтов Джалалуддина Руми на уроках таджикского языка общеобразовательных школ. Отмечается, что анализ учебников таджикского языка показал, что в них очень мало поэтических примеров из произведений Джалалуддина Руми для закрепления лингвистических правил таджикского языка. Доказано, что использование мудрых поэтических мыслей Мауляны на уроках таджикского языка очень эффективно для понимания учащимися языковых правил и повышает знания учащихся, качество урока и его воспитательную ценность. Высказано предположение, что текст как дидактический материал, наряду с отражением языковых нормативных правил, должен иметь воспитательный аспект и быть в состоянии донести до учащихся новую информацию в соответствии с требованиями на основе правоучительной поэзии Мауляны. Делается вывод о том, что использование мудрых и поучительных бейтов Джалалуддина Руми на уроках таджикского языка общеобразовательных школ, с одной стороны, обеспечивает связь между такими дисциплинами, как таджикский язык и литература, а с другой стороны, способствует нравственному воспитанию учащихся и изучению ими концептосферы, тонкости и изящества таджикского языка, его лексики и отдельных композиций и их значений.

**Key words:** pedagogical thought, Tajik language, lesson, literature, Jalaluddin Rumi

The article is devoted to the use of the way and methods of applying the instructive beits of Jalaluddin Rumi in the lessons of the Tajik language in secondary schools. It is noted that the analysis of the textbooks of the Tajik language showed that they contain very few poetic examples from the works of Jalaluddin Rumi to consolidate the linguistic rules of the Tajiks language. It is proven that the use of the wise poetic thoughts of Maulana in the lessons of the Tajik language is very effective for students' understanding of the language rules and increases the language knowledge of students, the quality of the lesson and its educational aspect. It is suggested that the text as a didactic material, along with the reflection of linguistic normative rules, should have an educational aspect and be able to convey new

information to students, that Maulana's moralizing poetry meets this requirement. It is concluded that the use of the wise and instructive bayts of Jalaluddin Rumi in the lessons of the Tajik language of secondary schools, on the one hand, provides a link between the disciplines of the Tajik language and literature, and on the other hand, helps for the moral education of students and their study of the concept sphere, the subtlety and grace of the Tajik language, its vocabulary and individual compositions and their meanings.

Чалолуддин Муҳаммади Балхий Румӣ дар шумори бузургтарин суханварони форсӯ тоҷик қарор дошта, бо эҷоди осори гаронбаҳои худ, баҳусус, «Маснавии маънавӣ» ва «Девони кабир» дар ганчинаи тамаддуни олам ҷойи сазовор гирифтааст. Аз ин рӯ, бархурдорӣ аз ин ганчи бебаҳо барои насли наврас ва ҷавон ҳеле муғид аст. Адабиётшиносон осори Мавлавиро ба уқёнусе шабеҳ намудаанд, ки дар қаъраш дурдонаҳои фаровони аҳлоқиву маънавӣ нуҳуфтааст. Мутаассифона, он соатҳое, ки барои таълими рӯзгору осори Чалолуддини Балхӣ дар дарсҳои адабиёти муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ чудо шудааст, барои баҳраёб гаштан аз ин кони дурдонаҳои маънавӣ кифоя нест. Аз ин лиҳоз дарси забони тоҷикий низ василаи расидан ба умқи маъниҳои бикр ва созандай ин сухансарои мумтоз буда метавонад. Ба эътирофи донишманди бузург, профессор Абдуманнони Насриддин «дарсҳои забон бояд ҷои холии дарси адабиётро пурра намояд ва ин ҳолигиро мо дар таълими фасоҳату балогат ва матонату салосати қалом мебинем» [4, с.423]. Дар илми забон як баҳше, ки маҳз барои таъмини ҳамин салосату фасоҳати забон равона мебошад, илми нахв аст [10, с.167]. Бешак, бидуни истифода аз осори классикон, ки ҷавлонгоҳи маъниҳои баланду ҷоҳаҳои тоза аст, аснои таълими сарфу нахв дар адабгоҳҳо дар таълими фасоҳату балогати қалом дасткӯтоҳ ҳоҳем шуд. Албатта, дар китобҳои дарсӣ намунаҳо аз адабони классикӣ, ки барои баррасии мавзӯъҳо мувофиқанд, оварда шудаанд. Аммо мо пешниҳод мекардем, ки төъдоди машқҳо ва намунаҳо аз осори мондагори классикон, баҳусус, порҷаву байтҳое, ки ҳомили маъниҳои баланди пандуандарзианд, бештар ба намоиш гузошта шаванд. Бартарии ин гуна амсол аз он ҷумлаҳои алоҳида, ки ҳарчанд қавоиди грамматикии маҳалли омӯзиш қарордоштаро инъикос қунанд ҳам, аммо бар қасрати он ки аз матн қанда шудаанд, муҳтавои ҳешро гум кардаанду ягон маълумоти нав ё афкори ҳикматомезро ҳомил нестанд, дар он аст, ки оғаридаҳои пурбаҳои ниёғон моломоли санъатҳои лафзиву маънавӣ, ороста аз ҷоҳаҳои дилчasp ва андарзҳои судманд аст. Зоро «вазифаи мо ҳусни забони тоҷикиро, имконоту боигарии онро нишон додан аст» [10, с.167]. Аз баррасии маводи китоби дарсӣ бармеояд, ки мусанифон ин ҷиҳати масъаларо ба эътибор нағирифтаанд. Чунки ҷумлаҳои монанди : Сатил аз дасти ман ғалтид, обаш рехт [11, с.22]. Берун торик шуда истода буд ва борон ҳанӯз ҳам меборид [11, с.23]. Шариф ҷизе гуфтани буд, лекин Шодӣ боз сухани ўро бурид [11, с.23]. Вай маро фарӯд кард, аммо ман ба қафоям нигоҳ накарда рафтани гирифтам [11, с.24] ва ғ. зиёд вомехӯранд. Ҷумлаҳои мазкур гарчанде аз ҷиҳати соҳти грамматикий нуқсе надоранд, лекин ҳонанда аз таҳлилу баррасии онҳо суде намебардорад. Зоро ў хуб медонад, ки сатили обдор аз даст афтад, албатта обаш мерезад; торик шуда истодани берун ва боридани борон ягон ҳабари муҳим нест ва дар рафғи ягон муаммои зиндагӣ ё мушкилоти маънавӣ ба кор намеояд; Шариф қист ва ҷӣ гуфтани меҳост, ҷаро Шодӣ берун аз доираи одоб сухани ўро мебуррад; вай қист ва оё ҷоиз аст, ки ба фарӯде аҳамият надода рафтани гириф? ... Албатта, ин ҷумлаҳо дар доҳили матне, ки аз он қанда шудаанд, қурбе доранд ва амалҳои иҷрошуда сабабҳои худро дорад. Аммо дар қадом вазъият ба амал омадани ҳодисаҳои дар ҷумлаҳои боло баёншударо ҳонандагон намедонанд ва барои фаҳмидани онҳо омӯзгор бояд вазъият ва ҳолатҳоро аз асарҳое, ки ин ҷумлаҳо оварда шудаанд, накъл намудаву сабаби ҷунин ранг гирифтани кор ва дар ҳамин шакл баён намудани нависандаро шарҳ дихад, ки албатта барои ин амал на вақт қиғоягӣ мекунаду на имконият ҳаст. Ба ҷои ин гуна мисолҳо овардани байту порҷаҳои борвар аз афкори аҳлоқӣ, ки ҳамвазни як асаранд судманд аст, чунки «барои мардуми мо омӯзиши сарфу нахв аз ҷоҷибот набуд, вале тарбияи тафаккури бадей ва бад-ин васила ба камолоти ақлию маънавӣ расидан ҷоҷибот буд, зоро медонистанд, таҳлили тафаккури бадей худ ба ҳазинаи забон роҳ ёфтани аст» [4, с.179].

Дар ин нигошта қӯшиш шудааст, роҳу усуљҳои корбурди осори Мавлавӣ дар дарсҳои забони тоҷикий пешниҳод гардад. Таҳлили китобҳои дарсии забони тоҷикий нишон доданд, ки намунаҳо аз осори Румӣ ҳеле каманд. Ҳол он ки ҳузури Мавлоно дар дарсҳои забони тоҷикий, дар забономӯзиву забондонии шогирдон метавонад саҳми бориз гузорад ва ҳусни дарсро афзояд. Оғаридаҳои пурғановати ў саршори муҳассаноти аҳлоқӣ ва оғанда аз ҳунари волои суханпардозӣ буда, ҳонандаву шунавандай ҳешро бебаҳра наҳоҳад монд. Аз ин лиҳоз, омӯзгорон муваззаф ҳастанд, ки шогирдони худро аз ин ганчи шойгон шодоб намоянд. Даъвои мо бар он асос аст, ки матн ҳамчун маводи дидактикий бояд дар баробари инъикос намудани

ҳодисаи забонӣ дорои ҷанбаи тарбиявӣ бошад ва иттилооти нав ба хонанда дода тавонад ва, бешак, осори мондагори Мавлавӣ дархури ин матлаб аст.

Таълими рӯзгору осори Ҷалолуддини Румӣ дар синфи 9-ум аз фанни адабиёти тоҷик бо таълими мавзӯи «Ҷумлаҳои мураккаби пайваст» дар як вақт сурат мегирад. Аз ин лиҳоз, омӯзгорони фанни забони тоҷикӣ метавонанд намунаҳоеро аз осори мондагори Мавлавӣ барои баррасии мавзӯъ бо корбасти усули ҳамгиро ба хонандагон пешниҳод намоянд. Масалан, дар соати аввали таълими мавзӯи мазкур, ки «Маълумот дар бораи ҷумлаи мураккаби пайваст ва фарқи он аз ҷумлаи сода» унвон дорад, байти зеринро овардан мувофики мақсад аст:

*Аз насиҳат нокисон комил шаванд  
В-аз насиҳат мудбирон мукబил шаванд.  
Аз насиҳат тоза гардад ҳар диле  
В-аз насиҳат ҳал шавад ҳар мушиклие [1, c.54]*

Намунаи мазкур аз он ҷиҳат мувофики мақсад аст, ки аввалан, он аз маънни баланд бархурдор аст. Дигар он, ки ҷанбаи тарбиявӣ дорад ва хонандагонро дар рӯҳияи ҳулқу атвори нек ва сифоти ҳамидаи инсонӣ тарбият мекунад. Ҷанде аз лугот барои муҳассилин нав буда, шарҳи онҳо барои бой гардидан таркиби луғавии хонандагон мусоидат мекунад. Ҳамин тавр, бо баробари пешниҳод намудани мисоли мазкур омӯзгор шогирдонро водор менамояд, ки порчаи назмиро ба наср баргардонад. Бо ёрии муаллим хонандагон ба натиҷаҳои зерин меоянд: Аз насиҳат нокисон (нуксдору нокомил) комил мешаванд ва аз насиҳат мудбирон (бадбаҳт, баҳтбаргашта) мукబил (хушбаҳт) мешаванд.

Омӯзгор суханро аз он оғоз мекунад, ки ҳар байти намунаи мазкур як ҷумлаи мураккаб аст. Ҷумлаҳои сода тавассути пайвандаки пайвасткунандаи «ва» (бо тақозои вазн дар шакли таҳифёфта) пайваст шудааст. Ҳамаи ҷумлаҳои содаи таркиби ин ду ҷумлаи мураккаб баробарҳукук мебошанд.

Байти зерин низ намунаи хуби ҷумлаи мураккаби пайваст буда, муҳтавои он хонандагонро дар рӯҳияи хислатҳои нек тарбия мекунад.

*Баҳри қайке ту гилемеро масӯз  
В-аз судоъи ҳар магас магзор рӯз [1, c. 71].  
На ҳар килке шакар дорад, на ҳар зере забар дорад,  
На ҳар чаisme назар дорад, на ҳар баҳре гӯҳар дорад [1, c.33].  
Ай забон, ҳам оташу ҳам хирманӣ,  
Чанд ин оташ дар ин хирман занӣ?  
Ай забон, ҳам ганчи бепоён тӯй,  
Ай забон, ҳам ранҷи бедармон тӯй [1, c.69].*

Дар соати дуюм, ки мавзӯи «Ҷумлаҳои мураккаби пайваст бо пайвандакҳои паиҳам» таълим дода мешавад, низ ин мисолҳо судманд мебошанд.

Барои фарқи ҷумлаҳои мураккабро аз ҷумлаҳои сода шарҳ додан аз осори Мавлавӣ намунаҳои хеле олии ҷумлаҳои содаро метавон ба кор гирифт. Мисолҳои зерин чи аз ҷиҳати муҳтаво ва чи аз ҷиҳати соҳтор шоистаи таҳлил баррасӣ ҳастанд:

*Илму молу мансабу ҷоҳу қирон  
Фитна орад дар кафи бадгавҳарон [1, c.106]  
Ман надидам дар ҷаҳони ҷустуҷӯ  
Ҳеч аҳмият бех аз ҳулқи нақӯ [1, c.123]*

Дар ин маврид низ мувофики нишондоди методистони варзида амал карда, байтҳоро ба наср баргардонидан судманд аст, то шуқӯҳу шаҳомат ва мазмуну муҳтавои он дар назари шогирдон аёntар гардад. Байти аввалро дар шакли «Илму молу мансаб ва ҷоҳу қирон дар дасти бадгавҳарон фитна меорад» ва байти дуюмро ба гунаи «Ман дар ҷаҳон бех аз ҳулқи нақӯ ҳеч аҳмият надидам» таҳлил кардан барои хонандагон қулайтар аст. Гузашта аз ин, албатта, дар «Рӯзномаи дубахша» ё бо ягон усули дилҳоҳи дигар маънни вожаҳои тоза бояд шарҳ дода шаванд, ки аз шартҳои муҳими забономӯзӣ ва инкишофи нутқи хонандагон маҳсуб мейбад:

Иқтибос	Шарҳ
Мансаб	Вазифа
Ҷоҳ	мақому мартаба, рутаб, мансаб
Қирон	пули нуқра
Бадгавҳарон	бадзоту бадсириштон
Фитна	ошӯб, балво, иғво

Аснои ба наср баргардонидан ва шарҳи вожаҳо хонандагон бегуфтугӯ аз ҳадафи шоир, яъне маъниний байт бархурдор мешаванд ва бо ин амал боз як ҳадафи дарс - тарбияи ахлоқиву маънавии шогирдон ба субут мерасад.

Агар аз ҷониби омӯзгорони фанни забони тоҷикӣ ин равиш пайваста роҳандозӣ гардад, бешак, маҳорати шеърфаҳмии хонандагон ва муҳаббати эшон ба сухани воло сайқал ёфта, зиндагиашон аз ғояи андарзҳои ҷовидона шодоб ҳоҳад гашт. Ҳуб мебуд, аснои фаҳмонидани мавзӯй дар асоси шавоҳиди ҳикамӣ омӯзгорон аз зиндагии воқеии мардум мисолҳо оранд.

Соати сеюми ба таълим чумлаҳои мураккаби пайваста бахшидашуда мувофиқи “Стандарт ва барномаи забони тоҷикӣ барои синҳҳои 5-11”[8] таълими мавзӯй «Ҷумлаҳои мураккаби пайваст бо пайвандакҳои хилофӣ» мебошад. Аснои матраҳ намудани мавзӯй мазкур низ дар қатори дигар мисолҳо аз осори Мавлавӣ намунаҳои ҷолибо овардан аз манфиат ҳолӣ нест. Байтҳои зерин метавонанд ҷойи чумлаҳои аз доҳили асарҳо интиҳобшуда, ки бидуни матн аз маълумоти мушаххас орӣ ҳастанд, иваз намоянд:

*Колаи дуздида набвад пойдор,  
Лекин орад дуздро то поши дор [1, с. 177].  
Теги ҳилм аз теги оҳан тезтар,  
Балзи сад лашкар зафарангезтар [1, с. 74].  
Беадаб танҳо на ҳудро дошт бад,  
Балки оташ бар ҳама оғоқ зад [1, с. 78].  
Сабр талҳ омад, валекин оқибат  
Мевави ширин дижад пурманфиат [1, с. 56].  
Ҳуд ҳасад нуқсону айби ди гар аст,  
Балки аз ҷумла камиҳо бадтар аст [1, с. 77].*

Мисолҳои фавқ баробари он ки намунаҳои беҳтарини чумлаҳои мураккаби пайвасти хилофӣ мебошанд, аз маъниҳои баланди пандуандарзӣ бархурдор буда, эшонро ба сӯи камолоти маънавӣ ҳидоят мекунанд. Ин амал роҳи беҳтарини тарбияи дар раванди таълим маҳсуб меёбад. Ба ин равиш ба роҳ мондани тарбияи шогирдон аз он ҷиҳат мухим аст, ки омӯзгор «бо як тир ду нишон мезанад». Равишишиносони ватаниву ҳориҷӣ низ маслиҳат медиҳанд, ки дар дарсҳои забони тоҷикӣ тарбия ва таълим бояд дар ҳамbastagӣ бо усуљҳои ҷадид ба роҳ монда шавад. Ин ҷо бояд усули пӯшида таъсиргузории тарбиявӣ истифода шавад. Омӯзгор аснои фаҳмонидани маънини калимаҳо, таҳлили услубии матн, таҳлили чумлаҳо ва дар раванди инкишиф додани нутқи мураттаби хонандагон метавонад эшонро тарбия намояд»[2]. Чунки равишишиносон бар он назаранд, ки наврасон насиҳату мавъизаи зиёдро намеписанданд, аз ин лиҳоз онҳоро на бо насиҳатгӯй, балки бо роҳи пешниҳоди маводи дидактикӣ, ки ҳомили маъниҳои баланди пандуандарзианд, тарбия метавон кард, ки «ҳам лаъл ба даст ояду ҳам ёр наранҷад».

Мавзӯи минбаъдаи барои таълими чумлаҳои мураккаби пайваст бахшидашуда «Ҷумлаи мураккаби пайваст бо пайвандакҳои ҷудоӣ» буда, барои баррасии мавзӯй зайл низ аз осори Ҷалолуддини Балҳӣ намунаҳои олӣ овардан равост. Ғазали зер саропо намунаи беҳтарини чумлаҳои мураккаби пайвасти ҷудоӣ бо пайвандаки ё... ё... мебошад, ки дар радифи дигар мисолҳои дар китоби дарсӣ омада мавриди таҳлил қарор додани он баманфиат аст:

*Ин кист, ҷунин маст зи ҳаммор расида?  
Ё ёр бувад, ё зи бари ёр расида.  
Ё шоҳиди ҷон бошад, рӯбанд қушода,  
Ё Юсуфи Мисрист, ки бозор расида.  
Ё Зӯҳраву моҳ аст даромехта бо ҳам,  
Ё сарви равон аст зи гулзор расида.  
Ё ҷашмаи Хизр аст равон гашта бад-ин сӯ,  
Ё турки ҳуши мост зи Булғор расида.  
Ё барқи кулаҳгӯшаи ҳоқонишкорест,  
Андар талаби оҳуи тотор расида,  
Ё соқии дарёдили мо базм ниҳодаст,  
Ё нуқлу шакарҳост ба қантор расида.  
Ё сурати гайб аст, ки ҷони ҳама ҷонҳост,  
Ё машъала аз олами анвор расида [10, с. 52].*

Ҳамин тавр, барои мавзӯъҳои дигар, аз чумла, «Аломатҳои китобат дар чумлаҳои мураккаби пайваст», «Оҳанги талафғуз ва мавқеи чумлаи мураккаби пайваст дар нутқ», «Таҳлили нахвӣ ва аломатҳои китобати чумлаи мураккаби пайваст» маводи фаровоне аз оғаридаҳои гаронбаҳои

Чалолуддини Балхӣ метавон корбаст намуд. Ё худ аз он намунаи осори Мавлоно, ки дар китоби дарсии синфи 9 оварда шудааст, барои таълими дигар бобҳои грамматика намунаҳои шоистай таҳлилу баррасиро дарёфт кардан заҳматеро талаб намекунад. Намунаҳо аз достонҳо, рубоиёти дилангезу ғазалҳои шӯрангез, аз «Маснавии маънавӣ», аз «Фиҳӣ мо фиҳӣ», ки саршори андешаҳои ахлоқӣ: тараннуни дӯстӣ, ваҳдату ягонагӣ, сарчамъиву иттифоқ, дasti бенавоёну бечарогонро гирифтан, поквичдониву ростгӯй, бомаърифативу дар талаби илм будан ва дигар хисоли арзандаву шоистаанд, метавонанд ба сифати ҷумлаҳои мураккаби тобеъ, ҷумлаҳои мураккаби пайваст ва тобеи бепайвандак, ҷумлаҳои мураккаби омехта ва сертаркиб, ки дар барномаи таълими синфи 9 ҳузур доранд, дар дарсҳои забони тоҷикӣ ҳамчун намуна оварда шаванд ва ҳам дар забономӯзиву забондонии хонадагон ва ҳам дар тарбияи ахлоқиву маънавии эшон нақши мондагор гузоранд. Зоро агар «гараз аз тушбера гӯшт ҳӯрдан» бошад, мақсад аз дарси забони модарӣ сухан омӯҳтан аст. Дар ин ҷода осори устодони сухан, аз ҷумла Чалолуддини Балхӣ ба имдоди мо ҳоҳад расид. Дар бораи арзиши осори Мавлоно, ба вижга «Маснавии маънавӣ»-и ўолими фарҳектаи эронӣ Ризоии Бирҷандӣ, аз ҷумла, ҷунин фармудааст: «...яке аз он ҳикмат меомӯзад, дигарӣ ирфон, савумӣ лугат ва сарфу наҳв, ҷаҳорумӣ сухангӯиву фасоҳат, панҷумӣ дин, шашумӣ достони онро аз бар мекунад. Яке бар ашъори он масал мезанад, дигаре сухани ўро гувоҳи ҳуд меоварад, якеро меҳандонад, дигареро мегирёнад. Ҳудо донад, ки ин китоб чӣ шӯрҳо дар ҷаҳон афқанд ва чӣ шӯрҳоро фурӯ нишондааст» [5]. Аз ин лиҳоз, сарфи назар кардан аз ҷунин мероси гаронбаҳо, ки сарчашмаи афкори ҳикамӣ ва тавлидгоҳи ҷондагон қудсӣ аст, аз рӯи инсоф нест.

Ин амал алоқамандии байнӣ фанҳоро таъмин менамояд, ки талаботи методикаи таълим аст. Ба қавли доктори илмҳои педагогӣ, профессор С. Шербоев «ҷунин алоқа дар раванди таълими фанни забони тоҷикӣ сараввал бо роҳи интиҳоби матнҳои гуногуни дар дарсҳои адабиёт омӯҳташуда, ки ба хонандагон шиносанд, корбаст мешавад» [12, с.83].

Ҳамин тарик, истифодаи аబёти пурҳикмату тарбиявии Чалолуддини Румӣ ва дар маҷмӯъ осори манзуми шоирони дигари классик, дар дарсҳои забони тоҷикӣ аз як тараф, барои таъмини пайванди фанҳои забон ва адабиёт ҳидмат намояд, аз ҷониби дигар барои тарбияи ахлоқӣ ва омӯҳтани назокати забон, ҷондагон таркиботи ҷудогона, маъноҳои мутаорifi онҳо ба хонанда кӯмак менамояд.

#### ПАЙНАВИШТ:

1. Андарзномаи Мавлоно Чалолуддини Румӣ. Мураттиб ва муаллифи пешгуфткору тавзеҳот: Мирзо Муллоаҳмад. -Душанбе, Маориф ва фарҳанг, 2007.-168 с.
2. Иконников, С.Н. Воспитание патриотизма у школьников на уроках русского языка и литературы//infourok.ru/vospitanie-patriotizma-u-shkolnikov-na-urokah-russkogo-yazika-i-aturi-2488249.html
3. Миров, Т.Адабиёти тоҷик. Китоби дарсӣ барои синфи 9 мактабҳои таҳсилоти умумӣ / Т.Миров, С.Давлатзода.-Душанбе, Маориф, 2014.- 352 с.
4. Насриддин, А.Пайванди забон ва тафаккури бадеӣ/А.Насриддин //Куллиёти осор: дар 7 ҷилд-Хучанд: Ношир, 2013.-Ҷ.7.- С.419-428.
5. Ризоии Бирҷандӣ. Оби дарёро агар натвон қашид... <http://shakheni.blogfa.com/post/755>
6. Розиков, Ҷ. Мақоми панду ҳикматҳои бузургон дар тарбияи ахлоқии хонандагон/Ҷ. Розиков //Мактаби советӣ.- 1987.- №2
7. Румӣ, Чалолуддин. Девони кабир.Дар ҷаҳон ҷилд.2.-Душанбе: Дониш, 2007.-718с.
8. Стандарт ва барномаи таълими забони тоҷикӣ барои синфҳои 5-11.- Душанбе, Принт, 2018.- 252 с.
9. Фарҳанги тафсирӣ забони тоҷикӣ (иборат аз 2 ҷилд).Зери таҳрири С.Назарзода, А.Сангинов, С.Каримов, Мирзо Ҳасани Султон. Душанбе: Пажӯҳишгоҳи забон ва адабиёти Рӯдакӣ, 2008. — 945 с.
- 10.Хоҷаев, Д. Гуфтори накӯ кӯҳан нагардад/Д. Хоҷаев.—Душанбе, 2011. – 230 с.
- 11.Хоҷаев, Д.Забони тоҷикӣ. Китоби дарсӣ барои синфи 9 мактабҳои таҳсилоти умумӣ/ Д.Хоҷаев, Ф.Зикриёев, А. Муллоҳонов. — Душанбе: Собириён, 2007. — 160 с.
- 12.Шербоев, С. Истифодаи ашъори Чалолуддини Балхӣ дар дарсҳои забони тоҷикӣ //Маорифи Тоҷикистон.- 2007.- №4.-с.23.-29

**REFERENCES:**

- 1.The patterns of Maulana Jalaluddin Rumi. Compiler and author of the foreword and explanations: Mirza Mullahahmad. – Dushanbe: Education and Culture, 2007. - 168 p.
- 2.Ikonnikov, S.N. Education of patriotism among schoolchildren in the lessons of the Russian language and literature//infourok.ru/vospitanie-patriotizma-u-shkolnikov-na-urokah-russkogo-yazika-i-literaturi-2488249.html
3. Mirov, T. Tajik literature. Textbook for the 9th grade of general education schools / T. Mirov, S. Davlatzoda. – Dushanbe: Education, 2014.- 352 p.
- 4.Nasriddinov, The connection of the Language and fictional imagination//A. Nasriddinov// complete works: seven volumes. - Khujand: Publisher, 2013. – P.419-428.
5. Rizoi Birjandi. If you can't drink water from the river... <http://shakheni.blogfa.com/post/755>
- 6.Rozikov, J. The importance of the advice and wisdom of the great in the moral education of students//Soviet school.- 1987.- №2.
7. Rumi, Jalaluddin. Divan Kabir. In four volumes. V.2. - Dushanbe: Knowledge, 2007. - 718 p.
8. Standard and program of teaching Tajik language for grades 5-11. – Dushanbe: Press, 2018. - 252 p.
- 9.Explanatory dictionary of the Tajik language (in 2 volumes). Edited by S.Nazarzoda, A. Sanginov, S. Karimov, Mirzo Hasani Sultan.-Dushanbe: Rudaki Language and Literature Institute,2008.-945 p.
- 10.Khojaev D. Good words do not get old / D.Khojaev. - Dushanbe, 2011. - 230 p.
- 11.Khojaev D.The Tajik language for the 9 th grade for high school/D.Khojaev.-Dushanbe,2007.-160 p.
- 12.Sherboev, S. The usage of Jalluddini Balki during the Tajil Language classs / S.Sherboev // Education of Tajikistan. 2007-№ 4